

ПРОТОКОЛИ № 1
Шӯрои диссертатсионии 6D.КOA-064 назди Институди зироаткорию
АИКТ

аз 19 январи соли 2023

ш.Ҳисор

Дар маҷлис иштирок доштанд:

1. Асозода Нуралӣ Маҳмадулло – д.и.к., 03.02.13
2. Нарзулоев Тош Садулоевич – д.и.к., 03.02.13
3. Пӯлотова Шаҳодат Сайфуллоевна – н.и.к., 03.02.13
4. Абдурахмонов Нуритдин Атокузиевич – д.и.б., 06.01.05
5. Аҳмадов Ҳукуматулло Маҳмудович-д.и.к., 03.02.13
6. Бухориев Толибек Аҳмадович-д.и.к., 06.01.05
7. Назиров Ҳикматулло Нуруллоевич-д.и.к., 06.01.05
8. Саидзода Саидҷамол Тоҷиддин-д.и.к., 06.01.05
9. Саидзода Раҳмон Фатҳулло-н.и.к., 06.01.05
10. Султонова Мавҷуда Ҳасановна-д.и.к., 03.02.13
11. Хоҷаев Шариф Идиевич-н.и.к., 03.02.13

Раисикунанда: д.и.к., академики АИКТ Асозода Нуралӣ Маҳмадулло.

Дар маҷлиси имрӯза аз 11 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.10.2022 фармоиши №237/шд тасдиқ шудааст, 11 нафар иштирокдоранд.

Оид ба оғози кори Шӯро ки чӣ гуна пешниҳод дорад? Пешниҳод гардид, ки ба кори Шӯро оғоз бахшида шавад. Кӣ ҷонибдори он, ки кори Шӯро оғоз карда шавад, хоҳиш менамоям, мавқеи худро муайян намоед. Муқобил, бетараф? Неест. Яқдилона қабул гардид.

Рӯзномаи ҷаласа:

Оид ба таъсиси комиссияи экспертӣ, ҷиҳати баррасӣ ва қабул намудани диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ.

Баромад намуданд: раиси Шӯрои диссертатсионӣ д.и.к., академик Асозода Н.М., аъзоёни Шӯрои диссертатсионӣ, академик Бухориев Т.А. ва д.и.к. Султонова М.Х.

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Институди зироаткорию Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз тарафи унвонҷӯи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур Садирова Сумайро Саидахмадовна чиҳати ҳимояи диссертатсияи номзадӣ дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ ариза пешниҳод шудааст. Садирова С.С. унвонҷӯи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур буда, давраи яқум дар ҷаласаи кафедраи пахтапарварӣ, генетика, селексия ва тухмипарварӣ ва давраи дуоми экспертизаи диссертатсияшро дар ҷаласаи Шӯрои олимони факултетҳои агрономӣ, боғдорӣ ва биотехнологияи кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур гузаронидааст. Хулосаро бо пешниҳод барои ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Институди зироаткорию Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон гирифтааст.

Вобаста ба ин пешниҳод менамоем, ки барои гузаштани тартиботи навбатӣ номзадии се аъзои шӯрои диссертатсионӣ, вобаста ба самти диссертатсияи барои ҳимоя пешниҳодшуда комиссияи ташхисӣ дар ҳайати зерин муайян карда шавад: д.и.к. Назиров Ҳ.Н. (раиси комиссия), аъзоёни комиссия: д.и.б., х.к.и. Абдурахмонов Н.А., н.и.к., х.к.и. Пӯлодов М. чиҳати экспертизаи диссертатсияи унвонҷӯ Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ пешниҳод карда мешавад.

Ба овоз монда шуд:

тарафдор -11 нафар; зид – нест; бетараф - нест.


Пас аз овоздиҳӣ **ҚАРОР КАРДА ШУД:**

1. Комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионӣ д.и.к. Назиров Ҳ.М. (раиси комиссия), аъзоёни комиссия: д.и.б., х.к.и. Абдурахмонов Н.А., н.и.к., х.к.и. Пӯлодов М. чиҳати экспертизаи диссертатсияи

унвонҷӯ Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ таъсис дода шавад.


2. Ба комиссияи экспертии супориш дода шавад, ки таҳлили мувофиқати диссертатсияро ба самтҳои фаъолияти шӯро, инчунин баррасии дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи довталаб Садирова Сумайро Саидахмадовнаро анҷом дода, хулосаи комиссияи экспертиро омода намоянд ва дар ҷаласаи навбатии Шӯрои диссертатсионӣ пешниҳод намоянд.

Раиси Шӯрои диссертатсионии
6D.KOA-064, доктори илмҳои
кишоварзӣ, академики АИКТ





Асозода Н.М.

Котиби илмии Шӯрои
диссертатсионии 6D.KOA-064,
номзоди илмҳои кишоварзӣ



Пӯлотова Ш.С.

Имзоҳои Асозода Н.М. ва Пӯлотова Ш.С. -ро
тасдиқ мекунам, нозирӣ кадрҳои
Институти зироаткории АИКТ



Раҷабзода Ф.Ф.